

**Суратмачлиси №6**  
чаласаи шурои диссертатсионии 6D. КОА-021  
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

аз 02 июни соли 2022

ш. Душанбе  
Иштирок доранд:  
аз 15 нафар аъзои  
шуро 15 нафар

**Рӯзнама:**

Дар бораи қабул намудани диссертатсияи Муртозоев Холмурод Ризоқулович дар мавзуи “Вижагиҳои савтӣ ва лексикӣ-семантикии ашъори намояндагони сабки хуросонии адабиёти тоҷику форс” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (Phd) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020500 – Филология (6D020502 - Забони тоҷикӣ) (роҳбари илмӣ, доктори илми филология, профессор Саломӣён Муҳаммаддод) ба ташхиси аввалия ва таъйин намудани комиссияи ташхис.

**Шунида шуд:**

Ахбори раиси шурои диссертатсионӣ, д.и.ф., профессор Хоҷаев Д. дар бораи ворид гардидани ариза, ҳуҷҷатҳо ва диссертатсияи Муртозоев Холмурод Ризоқулович ба шурои диссертатсионӣ.

**Баромад кард:**

Котиби илмии шурои диссертатсионӣ Қӯраева М. маълумот дод, ки ҳуҷҷатҳои ба шурои диссертатсионӣ пешниҳоднамудаи Муртозоев Холмурод Ризоқулович – автореферат (бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ) ва диссертатсияи ӯ ба талаботи Низомномаи намунавӣ оид ба шурои диссертатсионии Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тартиби додани дараҷаи илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор), ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-уми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, ҷавобгӯ мебошад.

Бинобар ин, барои қабул намудани диссертатсияи мазкур барои ташхиси аввалия ягон монеа вучуд надорад.

**Қарор карда шуд:**

1. Диссертатсияи Муртозоев Холмурод Ризоқулович дар мавзуи “Вижагиҳои савтӣ ва лексикӣ-семантикии ашъори намояндагони сабки хуросонии адабиёти тоҷику форс” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (Phd) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020500 – Филология (6D020502

- Забони тоҷикӣ) (роҳбари илмӣ, доктори илми филология, профессор Саломӣён Муҳаммаддод) ба ташхиси аввалия қабул карда шавад.

2. Комиссияи ташхис дар ҳайати зерин таъйин карда шавад:

- Мирзоева Моҳира – доктори илми филология, профессор, аъзои шуро, раиси комиссияи ташхис;

- Раҳмонова Наргис – доктори илми филология, профессор, аъзои шуро, аъзои комиссияи ташхис.

- Ҳомидов Дилмурод – доктори илми филология, аъзои шуро, аъзои комиссияи ташхис.

Қарор карда шуд: тарафдор 15 нафар, зид, бетараф нест.

Раиси шурои диссертатсионӣ,

доктори илми филология, профессор

 Хоҷаев Д.

Котиби шурои диссертатсионӣ,

доктори илми филология, профессор

 Қўраева М.

